

УДК 80/81  
ББК 81.2-3

**ВОЖАХОИ КУҲАН ДАР  
НИЗОМИ ТОПОНИМИКАИ  
САДАИ МИЁНАИ КӯҲИСТОНИ  
МАСЧОҲ**

*Одинаев Абдуманнон, н.и.ф., сармуаллими кафедраи умумидонишгоҳии забони тоҷикии МДТ «ДДХ ба номи ақад. Б. Гафуров» (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)*

**ДРЕВНИЕ СЛОВА В СИСТЕМЕ  
ТОПОНИМОВ МЕСТНОСТИ  
САДАИ МИЁНА В ГОРНОЙ  
МАТЧЕ**

*Одинаев Абдуманнон, к. филол. н., старший преподаватель общеуниверситетской кафедры таджикского языка ГОУ «ХГУ им. акад. Б. Гафурова» (Таджикистан, Худжанд)*

**ANCIENT WORDS IN THE SYSTEM  
OF TOponyms SPREAD IN SADA  
MIYONA AREA REFERRING TO  
MOUNTAINOUS MATCHA**

*Odinayev Abdumannon, candidate of philological sciences, senior lecturer of all-University department of the Tajik language under the SEI “KhSU named after acad. B. Gafurov” (Tajikistan, Khujand)*  
*E-MAIL: sameev\_51@mail.ru*

**Калидвожаҳо:** гӯшиҳои Кӯҳистони Маҷтоҳ, Садаи Миёна, топонимиқаи (номвожсаҳои) Садаи Миёнаи Кӯҳистони Маҷтоҳ, забони сӯѓӣ, забони яғнобӣ, таҳлили этиологӣ, А.Л. Хромов

Таҳлили этиологии як қатор номвожсаҳои (топонимҳои) Садаи Миёнаи Кӯҳистони Маҷтоҳ, ки дар маркиби онҳо вожсаҳои қадимиӣ сӯѓдии тоҷикиӣ маҳфуз мондаанд, сурат гирифтааст. Зикр гардидааст, ки вожсаҳои қадимиаш тоҷикию сӯѓдии дар маркиби топонимҳои Садаи Миёнаи Кӯҳистони Маҷтоҳ маҳфуз монда, нисбат ба унсурҳои дигари маркиби лугавии забон устувортар буда, ба таҳаввулоти соҳториҷо маънӣ камтар дучор мегарданд. Дар мисоли як қатор топонимҳои бо ҷузъи тунд (Тундак, Сари Тундӣ) мавҷуд будани робитаи бевоситаи байнӣ номвожса (топонимҳо) ва мавҷеи табиии ҷуғрофии ҷойгиришавии маҳал собит карда шудааст. Дар асоси таҳлили ҷузъҳои номвожсаҳои мушахҳас, аз ҷумла топоними **Рева два шӯр** ба мулоҳизаҳои олими маъруф, муҳаққиқи забонҳои сӯѓдии яғнобӣ Алберт Леонидович Хромов тасҳехӯрӣ ворид карда шудааст.

**Ключевые слова:** говоры Горной Матчи, Садаи Миёна, топонимика местности Садаи Миёна, согдийский язык, ягнобский язык, этимологический анализ, А.Л. Хромов

Проведен этимологический анализ некоторых топонимических названий местности Садаи Миёна в Горной Матче (Горноматчинского района), в составе которых сохранились древние согдийские и таджикские слова. Утверждается, что древние таджикские и согдийские слова, сохранившиеся в составе топонимов Садаи Миёна в Горной Матче, свидетельствуют об устойчивости топонимов по сравнению с другими лексическими элементами языка, их меньшей подверженности изменениям в форме и семантике. Отмечается закономерная связь названия местности (топонима) с его естественно-географическим расположением на примере ряда топонимов со словом

«тунд» (*Тундак, Сари Тунди*). На основе анализа компонентов конкретных топонимов, в частности топонимов **Ревад** и **Шур**, внесены убедительные уточнения в некоторые соображения Альберта Леонидовича Хромова, известного языковеда, исследователя согдийского и ягнобского языков и говоров таджиков Матчинского района.

**Key words:** *Mountainous Matcha vernaculars, Sadai Miyona, toponymics of Sadai Miyona area, Sughdian language, Yaghnob language, etymological analysis, A.L. Khromov*

The author has conducted an etymological analysis of some typological names of Sadai Miyona area in Mountainous Matcha (*Kuhistoni Mastchoh nokhiya*) whose composition preserved ancient Tajik and Sughdian words. It is asserted that the latters testify to sustainability of toponyms in comparison with other lexical elements of the language, their less liability to change in forms and semantics. The author underscores a regularity of connection between locality name (toponym) and its natural-geographical appurtenance, illustrating his confirmation by taking a number of toponyms with the component “tund” (*Tundak, Sari Tundi*) as examples. Proceeding from the analysis of the components included into concrete toponyms, those ones of Revad and Shur, he adduces convincing specifications into certain considerations belonging to Albert Leonidovich Khromov, renowned linguist, researcher of Sughdian and Yaghnob languages and also vernaculars of Tajiks living in Mastchoh nokhiya.

Худуди Тоҷикистон, бавежа водии Зарафшон аз ҷиҳати фароғирии номвожаҳои ҷуғрофӣ ва умуман топоним, микротопоним, гидроним, ойконим ва ғайра басе бою рангин буда, низоми ҷойномоҳои он аз қабатҳои мухталифи забонӣ иборат мебошад. Мушоҳидаҳо нишон медиҳанд, ки низоми топонимикии Кӯҳистони Масҷоҳ басе мураккаб буда, дар баробари қалимаҳои асливу иқтибосии маъмул, унсурҳои лугавии қуҳанро дар бар мегирад, ки дар тӯли асрҳо дар таркиби номи мавзеъҳои ин минтақа ҳифозат гардидаанд.

Маводе, ки дар худуди Садаи Миёнаи Кӯҳистони Масҷоҳ ҷамъоварӣ гардидаанд, шаҳодат аз он медиҳанд, ки як ғурӯҳ қалимаҳо асрҳо инҷониб дар таркиби номвожаҳои ҷуғрофӣ маҳфуз мондаанд. Як нуктаро бояд таъкид намуд, ки номҳои ҷуғрофӣ нисбат ба қалимаҳои маъмули таркиби лугавии забон устувортар буда, ҳам ба таҳаввулоти соҳторио маънӣ кам дучор гардида ва ҳам умри бештар мебинанд. Борҳо дар таъриҳ фочека бар сари ҳалқияту миллатҳо омада ҳуд ва забонашонро аз байн рабуда, аммо номҳои ҷуғрофӣ ҷон ба саломат бурда, асрҳои мадид дар истифода будаанд. Ҳазорон номвожаҳои ҷуғрофии сӯғдиасли маҳфузмонда дар саргҳаи Зарафшонро метавон ба ҳайси далели гуфтаҳои боло зикр намуд, ки ҳарчанд аз матрук гардидани забони сӯғдӣ ҳазор сол сипарӣ шуда бошад ҳам, то қунун онҳо дар истифодаи умум қарор доранд.

Дар ин мақола доир ба ҷанд номвожаи ҷуғрофии Садаи Миёнаи Кӯҳистони Масҷоҳ, ки дар таркиби ҳуд қалимаҳои тоҷикиву сӯғдии қуҳанро ҳифозат намудаанд, ибрози назар ҳоҳем намуд.

**Ревад** номи тагобе дар деҳаи Эсизи Садаи Миёнаи Кӯҳистони Масҷоҳ аст, ки асосан ҷароғоҳи мардуми рустоҳои **Муждифу Эсиз** мебошад. Бояд таъкид намуд, ки бо ҳамин ном дар ноҳияи Айнӣ деҳае мавҷуд аст, ки, тибқи ривояти ашҳоси солхӯрда, гӯё макони аслии мардуми он ҳамин **Ревад** ҳаст. Ҷанд садсола қабл аз ин, гӯё кӯле канда шуда, деҳаро ҳароб ва қисми зиёди аҳолиро нобуд намудааст ва эшон баъд аз он таркии макон гуфта, ба деҳаи **Ревади** ҳозираи воқеъ дар ноҳияи Айнӣ кӯҷ бастаанд.

Б.Ализода зимни баррасии чанд топоформанти сүғдии водии Зарафшон таъкид мекунад, ки «ин ном (**Ревад - А.О.**) аз ду ҷузъ иборат аст: «Rēv», «ad!» [1, 69], аммо аз зикри чӣ маънӣ доштани ҷузъҳои ин номвожа худдорӣ менамояд.

Професор А.Л.Хромов сүғдӣ будани вожаи «gōwut», «gout»-ро таъкид намуда, бо такя ба М.Швартс шаклҳои онро дар забонҳои муҳталиф ба тариқи зайл нишон додааст: «яғн. gōwut», «gout», суг. «г'w'th=rāqat», хораз. «г'wun» «замин», «чой», авест. «gravan» «водй», п. м. «гōп» «сamt, ҷиҳат», осет. «ган» (дар лаҳҷаи иронӣ) ва «гауæп» (дар лаҳҷаи дигорӣ) «чой» [11, 163]. Калимаи сүғдии «gāqat», ки профессор А.Л.Хромов сүғдӣ будани онро таъкид кардааст, дар «Лугати фурс»-и Асадии Тусӣ дар шакли «ровад» омада, ҷунин маънидод шудааст: «чойе бошад пуштаву сабза бар ў руста» [8, 74]. Забоншинос А.Л.Хромов таъкид мекунад, ки дар забони имрӯзai яғнобӣ ба ҷои ин вожа калимаи тоҷикии «tagōb//tigōb» истифода мешавад. Аммо, ҷунонки зикр гардид, номвожаи мавриди назар дар шакли **Тагоби Ревад** омадааст, яъне на ҳама вақт «тагоб» метавонад маънии «ревад»-ро дошта бошад, зеро тагобҳое низ ҳастанд, ки шароити табиии онҳо на ба маънии луғавии «ревад» мувофиқат доранд.

Ҳамчунин П.Б.Луре бо такя бар «Китоб-ул-ансоб»-и Самъонӣ ва «Мӯъчам-ул-булдон»-и Ёкути Ҳамавӣ таъкид мекунад, ки дар асрҳои миёна дар наздикии Бухоро маконе бо номи **Ревад** вучуд доштааст, ки, тибқи пажӯҳиши ў, баъзе аз топонимҳои Бухору Самарқанд ва атрофи ин шаҳрҳо бо номҳои ҷуғрофии саргҳаи Зарафшон шабоҳат доранд ё ҳамсон будаанд [2, 12]. Дар асоси ин андеша Б.Ализода таъкид мекунад: «Баид нест, ки баъд аз вуруди нерӯҳои юнонӣ, араб ва сипас мугул сокинони шаҳрҳои бузурги Суғд ба қӯҳистони болооби Зарафшон муҳочират карда бошанд» [1, 70]. Бояд таъкид намуд, ки ин андешаи пешниҳоднамудаи Б.Ализода чандон боварибахш нест, зеро ба бололоби Зарафшон ҳичрат намудани мардум тасаввурношуданист, баръакс мувофиқи иттилои дардастдошта кӯч бастан аз саргҳаи Зарафшон ба водиҳои муҳталиф ва манотики дигар зикр гардидааст. Аз ҷумла, дар садсолаи охир мардум аз ноҳияҳои Айниву Кӯҳистони Масҷоҳ ва Яғноб ба Масҷоҳ, Спитамен, Ҷаббор Расулов, Зафаробод, Исфара ва ҷойҳои дигар ҳичрат намуданд, ки худ далели ин гуфтаҳост.

Бо дарназардошти маъниҳои номвожаи **Ревад** ба хулосае омадан мумкин аст, ки он ифодагари макони сабзу ҳуррам ва ҷароғоҳи ҷаҳорпойён мебошад.

**Нов.** Бино ба навиштаи номвожашинос О.Маҳмадҷонов, «нов» калимаи яғнобӣ буда, дорои маънои «дараи ҳурд, паствҳамӣ мебошад» [3, 53]. Дар «Фарҳанги яғнобӣ-тоҷикӣ» вожаи мазкур «сой, дара» маънидод шудааст [4, 135]. Бояд гуфт, ки ин топоним дар минтақаи мавриди пажӯҳиши яке аз серистеъмолтарин номвожаҳо маҳсуб мешавад, ки ба маънии дараи нисбатан ҳурд корбаст мегардад. Зикр намудан бамаврид аст, ки номвожаи «нов» дар низоми топонимиияи минтақаи мавриди пажӯҳиши ҳамроҳ бо калимаҳои дигар дар қолаби ибораи изоғӣ корбаст гардида, ҷузъи асосӣ мебошад: Нови Чашма (дехаи Ҳудгифи Офтоборӯ), Нови Пиёз (д. Эсизи Пойён), Нови Бед (д. Ревомутк.), Нови Порут (д. Ревомутк.), Нови Карғ (д. Ҳудгифи Соя), Нови Каҷ (д. Ҳудгифи Соя), Нови Сел (д. Рогиф), Нови Шолот (д. Ҳудгифи Офтоборӯ) ва монанди инҳо.

**Шӯр** низ аз ҷумлаи номвожаҳои серистеъмоли Садаи Миёнаи Кӯҳистони Масҷоҳ буда, на ба маънии маъмуле, ки дар забони тоҷикии адабӣ (ҳаяҷон, изтироб ошуфтағӣ; ғавғо, фарӯд; фитна, фасод, ошӯб ва гайра) (13, 2, 608-609) корбаст мегардад,

истифода мешавад, балки комилан маънии нав дорад. Ин номвожа ҳам дар алоҳидагӣ ва ҳам дар таркиби номвожаҳои ҷуғрофии минтақа зиёд ба назар расида, ифодагари мавзеъхое мебошад, ки он ҷойҳо ҷариву қасногузар ва варта ҳастанд. Профессор А.Л.Хромов дар дараи Фондарё мавҷудияти мавзееро бо номи **Нови шӯр** ба қайд гирифта, онро «нови сернамак» маънидод кардааст [10, 48]. Бояд зикр намуд, ки дар Кӯҳистони Масҷоҳ мавзеъхое, ки дар таркиби номи онҳо қалимаи «шӯр» ба назар мерасад, бо намак ягон иртиботе надошта, макони қасногузар ва ҷариво ифода мекунанд. Ин муҳаққиқ дар қитоби ба лаҳҷаи мардуми Масҷоҳ баҳшидаи худ қалимаи «шӯртангӣ»-ро «макони душворгузар дар кӯҳистон» маънидод кардааст [9, 194], ки далели гуфтаҳои боло мебошад. Ҷунонки зикр гардид, дар минтақаи мавриди назар ин номвожа ба қасрат корбаст гардида, ифодагари ҷойҳои душворгузар ё қасногузари ҷарӣ мебошад: Шӯри Ортиқ (мавзеи кӯҳии қасногузар, д.Худгифи Офтобру), Сари Шӯр (мавзеи қасногузари кӯҳ, д. Худгифи Соя), Шӯри Мазор (кӯҳ, д.Худгифи Соя) ва гайра.

**Порут.** Ин топоним қалимаи соҳтаи сүғдӣ мебошад, ки аз ду ҷузъ таркиб ёфтааст. Ҷузъи аввали он «по-» гунаи муҳаффафи «под» мебошад, ки муҳаққиқони соҳа сүғдӣ будани онро исбот намуда, ба маънии «ҷой, макон» истеъмол шуданашро таъкид кардаанд [12, 29]. Бояд зикр намуд, ки ин вожа дар таркиби номвожаҳои ҷуғрофӣ дар шакли «пад» низ ба мушоҳида мерасад, масалан Падрӯг (деха дар Кӯҳистони Масҷоҳ), Падрӯт (деха дар ноҳияи Панҷакент). Ҷузъи дувуми номвожаи мазкур «рут» мебошад, ки маънии «наҳр, дарёча ва ҷӯи қалон»-ро дорад. Муҳаққиқон ба он назар мебошанд, ки ««-рӯд» дар забони форсии қадим шакли «гauta»-ро дошт, ки алҳол дар забони яғнобӣ истифода мешавад. Дар забони сүғдӣ ва ҳамчунин забони форсии миённа сурати «рӯт»-ро гирифт, ки табиист. Зоро дифтонги қадимаи «аи» дар давраи миённа инкишофи забонҳои эронӣ садоноки «ӯ»-ро медиҳад, «а» аз охир ихтисор мешавад, овози «т» бошад, ба «д» бадал мегардад.

Аз ин ҷо дар форсии қадим гаига; форсии миённа ва сүғдӣ рӯт; тоҷикӣ -форсӣ рӯд» [7, 37].

Ҳар ду ҷузъи номвожаи мазкур дар якчоягӣ ифодагари мавзеи гидронимӣ буда, ба маконе далолат мекунанд, ки дар он ҷо об мавҷуд аст. Ҳуди мавқеи ҷуғрофии Порут низ ин андешаро собит месозад.

Яке аз номвожаҳои соҳта, ки дар ин минтақа доираи истифодаи густурда дорад, қалимаи **«тунд»** мебошад, ки дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» дар баробари маъниҳои дигар, маънии маҷозии он «фароз, ҷарии рост буридашуда, сари кӯҳ, баландӣ» низ оварда шудааст [13, 2, 377]. Бо қалимаи **«тунд»** дар Садаи Миённаи Кӯҳистони Масҷоҳ ҷандин мавзез номгузорӣ шудааст, аз ҷумла, Тундак (кӯҳ, д.Худгифи Соя), Сари Тундӣ (кӯҳ, д.Худгифи Соя), Тундак (мавзез, д.Муждиф). Бояд гуфт, ки, дарвоҷеъ, ҳар ҷое, ки дар номи он ин қалима вучӯд дорад, фароз буда, бори дигар робитаи номи гузашташуда бо мавқеи ҷойгиришавии маконро далолат мекунад. Ин қалима аз ҷиҳати баромади забонӣ мансуби забони тоҷикӣ буда, беш аз ҳазор сол аст, ки аз ҷониби намояндагони он дар истифода аст. Корбурди ин вожа дар «Шоҳнома»-и безаволи Фирдавсии Тӯсӣ ба мушоҳида расид:

*Ту бо шоҳ баршав ба болои тунд,*

*Зи тирони лашкар машав ҳеч қунд* [13, 2, 377]

Дар гӯиши сокинони Садаи Миённаи Кӯҳистони Масҷоҳ аксар маъниҳои вожаи мазкур, аз ҷумла «фароз, ҷарии рост, тез» мустаъмал мебошанд;

Дар аксар лугатномаҳои дастрас ташрех гардидан вожаи «карафс» маъни онро дорад, ки он дар гузашта аз ҷумлаи вожаҳои серистеъмол маҳсуб мешуд. Вожа дар «Фарҳанги забони тоҷикӣ» чунин маънидод шудааст: «гиёҳе, ки гӯё агар одами қаждумзода онро ҳӯрад, мемурдааст» (13, 1, 539).

Ҳамчунин истифодай ин вожа дар асари машҳури Мавлоно Ҷалолуддини Румӣ «Маснавии маънавӣ» ба назар расид, ки аз серистеъмолии он шаҳодат медиҳад:

*Mӯ ба мӯву зарра-зарра макри нафс,  
Мешиносиданд ҷун гул аз карафс [6, 25].*

Муҳаммад Ғиёсiddин дар «Ғиёс-ул-лугот» бо такя ба «Мунтаҳаб» ва «Латоиф» роҷеъ ба ин вожа чунин навиштааст: «**Карафс** давоест монанди азвоин, бӯяш нохуш ва тез бошад ва он аҷмуди вилоятест ва аз ҳавоси ў яке ин аст, ки қаждумгазида агар бихӯрад, филҳол бимирад» [5, 165]. Мураттибони «Фарҳанги забони тоҷикӣ» ҳамин маъни дар «Ғиёс-ул-лугот» овардашударо тақрор намуда, ин байти Хоқониро шоҳид овардаанд:

*Масоз айш, ки номардум аст табъи ҷаҳон,  
Махӯр карафс, ки пуркаждум аст бому саро. [13, 1, 539].*

Низомии Ганҷавӣ дар достони «Лайлӣ ва Мачнун»-и худ вожаи «карафс»-ро чунин корбаст намудааст:

*Заҳрест ба қаҳри нафс додан,  
Каждумзадаро карафс додан. (13, 1, 539).*

Бо ҳамин ном, яъне **карафс** дар Садаи Миёнаи Кӯҳистони Масҷоҳ гиёҳи паҳнбарге ҳаст, ки дар миёни мардум доираи истифодай васеъ дорад ва дар таркиби номи ҷандин мавзеи ин минтақа ба назар расид: **Чашмаи Карафсак** (чашма, д. Ҳудгифи Офтоборӯ), **Чашмаи Карафс** (чашма, д. Эсизи Пойён).

Маҳфуз мондани қалимаҳои қуҳани сүғдиву тоҷикӣ дар низоми номвожаҳои ҷуғрофии Садаи Миёнаи Кӯҳистони Масҷоҳ бори дигар шаҳодат аз он медиҳад, ки асомии манотики мухталиф нисбат ба аносирӣ լуғавии таркиби забон устувор буда, ба таҳаввулоти шакливи маъниӣ камтар дучор мегарданд. Мисолҳои овардашуда далолат бар он меқунанд, ки низоми топонимика дорои имконияти ҳифозати вожаҳо дар тули таъриҳ мебошад. Маҳз ҳамин ҳусусияти номвожаҳои ҷуғрофӣ боис шудааст, ки онҳоро ҳамчун сарчашмаи боъзъимод барои равшан намудани саҳифаҳои тираи таърихи миллат эътироф кардаанд. Зикр намудан ба маврид аст, ки дар низоми топонимияи Кӯҳистони Масҷоҳ умуман, Садаи Миёна, маҳсусан қалимаҳои қуҳани зиёдеро мушоҳида намудан мумкин аст, ки дар як мақолаи имконияти баррасӣ намудани онҳоро надорем. Номвожаҳои ҷуғрофие, ки дар мақола баррасӣ гардианд, муште аз хирвор буда, аз ҷиҳати баромади забонӣ сетони онҳо (ревад, нов, порут) мансуби забони сүғдӣ ва сетони дигар (шӯр, тунд, карафс) баромадӣ тоҷикӣ доранд.

#### **Пайнавиишт:**

1. Ализода, Б. Чанд пасванди сүгдӣ дар асомии хоси ҷуғрофиёи водии Зарафшон/ Б.Ализода.// Рӯдакӣ. Фаслономаи адабӣ-фарҳангии Ройзании фарҳангии ҶИ Эрон дар Тоҷикистон. Соли даҳум, шумораи 24, поизи 1388. -С.65-74.
2. Лурье, П.Б. Историко-лингвистический анализ согдийской топонимии: автореф. дисс... канд. филол.наук/ Лурье П. - СПб., 2004. - 20 с.
3. Маҳмадҷонов, О. О. Топонимия ва микротопонимияи қисмати шимолии водии Ҳисор/ О.О.Маҳмадҷонов. - Душанбе: Шӯчиён, 2010. -288 с.
4. Мирзозода, С. Лугати яғнобӣ-тоҷикӣ/ С.Мирзозода. - Душанбе, 2002. - 235 с.

5. Ромпурӣ, М. *Ғиёс-ул-лугот*/ М.Ромпурӣ. Ҷилди 1. - Душанбе: Адиб, 1987. - 480 с; Ҷилди 2. - Душанбе: Адиб, 1988. - 416 с.
6. Румӣ, Ҷ. *Маснавии маънавӣ*/ Ҷ.Румӣ. Танзим, таҳия ва баргадони Бадриддин Алиев ва Алӣ Муҳаммади Хурросонӣ. - Техрон, 1379//2001. -728 с.
7. Рустамов, А. *Топонимҳои сүгдии дараи Киштум*/ А.Рустамов// *Мактаби советӣ*. - Душанбе, 1976, №11. - С. 33-38.
8. Тӯсӣ, А. *Лугати фурс*/ Асади Тӯсӣ. Муқаддима, таҳия, таълиқот, ҳошия ва феҳристи Н.И. Ғиёсов.-Хуҷанд, 2015.-320 с.
9. Хромов, А.Л. *Говоры таджиков Матчинского района*/ А.Л.Хромов. - Душанбе, 1962. - 213 с.
10. Хромов А.Л. *Очерки по топонимии и микротопонимии Таджикистана*/ А.Л.Хромов. - Душанбе: Ирфон, 1975. -88 с.
11. Хромов А.Л. *Ягнобские архаизмы в топонимических названиях*// *Иранское языкознание. История, этимология, типология (К 75-летию проф. В.И.Абаева)*. - М.: Наука, 1976. - С.160-167.
12. Хромов, А. *Согдийская топонимия родины Рудаки*/ А.Л.Хромов // Ёдбуди устод Рӯдакӣ (мартибдиҳанда А. Афсаҳзод). - Душанбе: Донии, 1978. - С. 27-31.
13. Фарҳанги забони тоҷикӣ. Ҷилди 1. - М.: СЭ, 1969. - 952 с; Ҷилди 2. -М.:СЭ, 1969. - 948 с.

**Reference Literature:**

1. Alizoda, B. Some Sughdian Suffixes Forming Specific Geographical Names of the Zarafshan Valley / B.Alizoda// Rudaki. Literary and Cultural Bulletin of the Cultural Council of the Islamic Republic of Iran in Tajikistan. Tenth year, No. 24, - 1388. - pp. 65 - 74.
2. Lurie, P.B. *Historico-Linguistic Analysis Relating to Sughdian Toponymy: synopsis of candidate dissertation in philology* / P.B. Lurie - SPb., 2004. - 20 pp.
3. Mahmadjonov, O.O. *Toponymy and Microtoponymy of the Northern Part of the Hissar Valley* / O.O. Mahmadjonov. - Dushanbe: Shujoiyon, 2010. - 288 pp.
4. Mirzozoda, S. *Yagnobi-Tajik Dictionary* / S. Mirzozoda. - Dushanbe, 2002. - 235 pp.
5. Rompuri, M. *Ghiyos-ul-Lughat* / M. Rompuri. -V.1. - Dushanbe: Man-of-Letters, 1987. - 480 pp.; - V.2. 1988. - 416 pp.
6. Rumi, J. *Masnavi-i Manavi*/ J. Rumi. Revised, enlarged and translated by Badriddin Aliyev and Ali Muhammad Khurosoni. - Tehran, 1379 // 2001. - 728 pp.
7. Rustamov, A. *Sughdian Toponyms of Kishtut Gorge* / A.Rustamov // Soviet School. - Dushanbe, 1976, №11. - pp. 33 - 38.
8. Tusi, A. *Lughati Furs (Farsi Dictionary)*/ Asadi Tusi. *Introduction, elaboration, analysis, margins and catalogue by N.I. Ghiyosov.- Khujand, 2015.* - 320 pp.
9. Khromov, A.L. *Vernaculars of the Tajiks Living in Matcha Nokhiya* / A.L. Khromov. - Dushanbe, 1962. - 213 pp.
10. Khromov, A.L. *Essays on Toponymy and Microtoponymy of Tajikistan* / A.L. Khromov. - Dushanbe: Cognition, 1975. - 88 pp.
11. Khromov, A.L. *Yagnob Archaisms in Toponymic Names* // *Iranian Linguistics. History, Etymology, Typology (to the 75-th anniversary of Prof. V.I. Abayev)*. - М.: Science, 1976. - pp. 160 - 167.
12. Khromov, A. *Sughdian Toponymy of Rudaki's Homeland* / A.L. Khromov // *To the Memory of Ustod Rudaki (compiled by A. Afsanzod)*. - Dushanbe: Knowledge, 1978. - pp. 27-31.
13. *The Dictionary of the Tajik Language*. - V.1. - M.: Soviet Encyclopedia, 1969. - 952 pp.; - V.2. 1969. - 948 pp.